

*Ба Шурои диссертатсионии  
6D.KOA-029 назди Донишгоҳи  
миллии Тоҷикистон (734025,  
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.  
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)*

### **Тақризи**

муқарризи расмӣ, доктори фалсафа (PhD), муалими калон Саидзода Далер ба диссертатсияи Сайдова Ситора Назаровна дар мавзуи “Зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон ва роҳҳои ҳалли онҳо” (таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ) барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ

Мавзуе, ки дар диссертатсияи Сайдова Ситора Назаровна мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст, аз оғози ташаккули тафаккури фалсафӣ дар маркази таваҷҷуҳи мутафаккирон қарор дошта, дар шароити авҷгирии рақобати давлатҳо ва таъсири он ба ҷумҳуриҳои пасошӯравӣ, аз он ҷумла ба ҳаёти иҷтимоию сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷанбаҳои наверо қасб намудааст, ки зарурияти азnavдаркунии муаммои зиддият ва низоъҳои иҷтимоиро тақозо менамояд. Бахусус, чунин таҳқиқот барои ҷомеаи тавсеаёфтаистодаи Тоҷикистон хеле зарур аст, зоро ҷомеаи мо пас аз ба даст даровардани соҳибистиқлолӣ давраи авҷгирии низоъҳои иҷтимоӣ ва ҷанги шаҳрвандии таҳмилиро аз сар гузаронд. Дар баробари ин дар диссертатсияи унvonҷӯ Сайдова С.Н дуруст таъқид гаштааст, ки сазовор гаштан ба Ваҳдати миллӣ, амну ризоият маънои онро надорад, ки ҷомеаи Тоҷикистон аз зиддияту низоъҳо ҳалос шуда бошад. Зоро тавре ҷомеашиносони шинохтаи ватаниву ҳориҷӣ муайян намудаанд зиддият ва низоъ ҳамеша пайгири ҷомеаҳо буда, ҳамеша манбаи ҳаргуна тағйирёбию инкишоф ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз муроҷиати унvonҷӯ ба мавзуи мазкур сари вақтӣ буда, аз аҳамияти назариявию методологӣ холӣ нест. Дар ин робита, муҳимияти мавзуи диссертатсия, ки мавриди ҷустори илмӣ қарор дода шудааст, бешубҳа мебошад.

Боз як нуқтаи ҷолиби диссертатсия дар он аст, ки талабот ба азnavдаркунии зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар давраҳои “туфонҳои инқилобӣ ва фишоровариҳо” меафзояд. Ин ақида муаллифро ба ҳулоса меорад, ки дар замири ҳодисаҳои солҳои 90-уми асри XX дар Ҷумҳурии

Тоҷикистон рӯҳ дода, муаммо ва зиддиятҳои иҷтимоию иқтисодӣ фарҳангӣ мазҳабӣ ҷойгузин буда, онҳо тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятиро фаро гирифта, онҳоро ба ҳолати номутавозинӣ ва идоранашаванд гирифтор намуданд. Маҳз аз ҳамин сабаб, дар шароити устуворгардонии пояҳои соҳибистикӯлии Тоҷикистон баррасии муаммои зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ аз дидгоҳи назария ва амалияи давлатсозӣ ва ҷомеасозии муосири Тоҷикистон бо мақсади сабақбардорию хулоسابарорӣ хеле зарур мебошад.

Баробари ин, бояд зикр кард, ки Саидова С.Н. муаммои зиддиятро, тавре дар боло зикр гашт нафақат вобаста ба тағйирёбиҳои қулии иҷтимоӣ дар ҷомеаи тоҷикистонӣ, балки дар ҳамbastagӣ бо равандҳои пурхилофи ҷаҳонишавӣ таҳқиқ намуда, муайян намудааст, ки дар сатҳи шуури муқарррӣ ҷараёни ҷаҳонишавӣ кишварҳоро ба ҳам оварда, гӯё, ки рушди онҳоро мусовӣ мегардонад. Аммо воқеият чунин нест, зеро новобаста аз талошҳои ҷомеаи башарӣ, то кунун имконияти пурра пушти сар намудани нобаробариҳо дар таъмини дастрасии одамон ба захираҳои моддию маънавӣ ва таъмини ҳадди ақалли зиндагии боадолотона муюссар нагардидааст. Гузашта аз ин, дар натиҷаи амалигаштани сиёсати хости яккаҳукмронии давлатҳои абарқудрат баҳри таъмини манфиатҳои геополитикиашон марзу бүм ва захираҳои моддии давлатҳои нисбатан кучаку заиф ғасб гашта, фарҳангӣ миллии онҳо поймол карда шуда истодаанд, ки боиси зуҳури беадолатӣ дар муносибатҳои байнидавлатӣ гаштаанд.

Навғонии муҳимми диссертасияи тақризшаванд аз он иборат аст, ки дар он муаллиф мағҳумҳои «зиддият» ва «низоъҳои иҷтимоӣ»-ро ҳамчун дастгоҳи маърифати ҳаёти ҷомеа таҳқиқ намуда, муайян менамояд, ки маҳз ҳамин падидаҳои иҷтимоӣ имконият медиҳад, ки баробарию нобаробарӣ, мутавозинию номутавозонӣ дар ҳаёти ҷомеаи инкишофёбанда муайян карда шаванд.

Навғонии дигари кор аз он иборат аст, ки консепсияҳои муосири фалсафӣ-иҷтимоӣ дар бораи зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ омӯхта ва тасниф карда шуда, алоқамадии диалектикаи зиддият ва низоъ муайян карда шудааст.

Баробари ин, бояд зикр кард, ки Саидова С.Н. муаммои зиддият ва низоъро нафақат вобаста ба тағйирёбиҳои қулии иҷтимоӣ дар ҷомеаи тоҷикистонӣ, балки дар ҳамbastagӣ бо равандҳои пурхилофи ҷаҳонишавӣ таҳқиқ намуда, муайян намудааст, ки дар сатҳи шуури муқарррӣ ҷараёни ҷаҳонишавӣ кишваарҳоро ба ҳам оварда, гӯё, ки рушди

онҳоро мусовӣ мегардонад. Гузашта аз ин, дар натиҷаи амалигаштани сиёсати хости яккаҳукмронии давлатҳои абарқудрат баҳри таъмини манфиатҳои геополитикиашон марзу бүм ва захираҳои моддии давлатҳои нисбатан кучаку заиф ғасб гашта, фарҳанги миллии онҳо поймол карда шуда истодаанд, ки боиси зуҳури беадолатӣ дар муносибатҳои байнидавлатӣ гаштаанд. Дар натиҷаи ковишҳои илмӣ муайян карда шудааст, ки дар замони муосир падидай зиддият ва низоъ аз шиканҷаи ҳар гуна идеологемаҳо озод гашта, бештар хислати прагматикий пайдо намудааст.

Объекти таҳқиқоти диссертатсия зиддият ва низоъҳо дар назарияҳои муосири фалсафаи иҷтимоӣ ва предмети он зуҳури зиддият ва изоъҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон муаяйн гардидааст.

Дар таҳқиқи мавзуи мазкур саҳми шаҳсии довталаби дарёғти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот аз он иборат аст, ки ў таҳқиқоти худро мустақилона бо истифодаи сарчашмаҳо, адабиёту маъхазҳои илмии ватаниву ҳориҷӣ анҷом додааст. Муайян кардани масъалаҳои асосии таҳқиқот, коркард ва тағсири маълумоти бадастомада, муқаррароти назариявӣ ва методологӣ, инчунин таҳияи тавсияҳо ва хулосаҳои асоснок дар бораи ҳусусиятҳои маърифати зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон саҳми шаҳсии муаллифи таҳқиқот ба ҳисоб меравад.

Дар диссертатсия мундариҷа, мақсад ва вазифаҳои раванди пажуҳиш дуруст муайян карда шуда, дар баёни ғояҳо қоидаҳои мантиқи баёни фикр дуруст риоя карда шудааст.

Соҳтори диссертатсия анъанавӣ буда, он аз сарсухан, ду боб, шаш зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад.

Боби якуми диссертатсия, “Заминаҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқи зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ” ном дошта, дар он таърихи ташаккули ғояи зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ, тағйирёбии шаклҳои зуҳурёбии онҳо дар шароити бунёди ҷомеаи иттилоотӣ ва вусъати нақши субъектҳои сиёсӣ дар ҳалли зиддият ва низоъҳо мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд. Хулосаи муҳимтарини ин боб аз ин иборат аст, ки дар шароити тағйирёбии глобалии ҷаҳони муосир дар доираи илмҳои ҷомеашиносӣ вазифаи бунёди конструксияи ҷадди таҳқиқи муаммои зиддият ва низоъҳои иҷтимоиро тақозо менамоянд, зеро дар шароити рушди бемайлони технологияҳои иттилоотӣ зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ хислати маҷозӣ пайдо намуда дар саҳифаҳои иҷтимоии интернет фаъол гаштанд. Аз ин лиҳоз, диссертант таъқид намудааст, ки муаммои мазкур ба

арзи вучуд намудани идеологияҳои деструктивӣ дар саҳифаҳои инткрнет вобаста буда. он ба ғасби ақлу ҳуши инслн равона гардидааст.

Яке аз ҷанбаҳои муҳимми ин боби диссертатсия аз ониборат аст, ки дар он дар асоси таҷрибай сулҳофарини тоҷикон, пеш аз ҳама Пешвои миллат муҳтарам Эмомали Рахмон қонунмандии вусъати нақши субъектҳои таърихӣ дар ҳалли зиддият ва низоъҳо нишон дода шудааст.

Аз шарҳи пурраи зербобҳои боби якуми диссертатсия худдорӣ намуда, ҳамин нуқтаро зикр менамоем, ки ба истиснои баъзе нуқтаҳои баҳсталаб, ки дар бораи онҳо каме поёнтар қазоват менамоем, ҳадафҳои дар доираи боби якум гузашта шуда, ба даст дароварда шудааст.

Боби дуюми диссертасия “Таҷрибай азnavsозии ҷомеаи Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиклолӣ ва имкониятҳои рафъи зиддияту низоъҳои иҷтимоӣ” номгузорӣ шудааст.

Дар зербобҳои диссертатсия таҷрибай нодири Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳалли зиддият ва низоъ дар ҷомеаи пасошӯравӣ, қабл аз ҳама дар ҷомеаи тоҷикистонӣ, заминаи арзи вучуд намудани парадигмаи нави дарки зиддияту низоъҳои иҷтимоӣ, модел ва технологияҳои нави роҳҳои ҳалли онҳо гашт, ки он барои пешгирий ва ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаҳои мусир аҳамияти амалиро доро мебошанд. Мавриди зикр аст, ки ин таҷрибай нодир аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ҳамчун “модели тоҷикӣ”-и ҳалли зиддиятҳои иҷтимоию сиёсӣ эътироф гаштааст.

Боз дар диссертатсия нуқтаи асосие қайд карда шудааст, ки имрӯз дар шароити вусъатёбии муборизаҳои мафкуравӣ баҳри амалигардонии манфиатҳои геополитикӣ ва кӯшишҳои қувваҳои муайяни сиёсӣ барои ғасби зеҳни инсон ин мавзуъ ҷанбаҳои наве қасб намуда, таҳлили фалсафӣ-иҷтимоии он аз пештара дида аҳамияти бештар пайдо намудааст. Дар ин робита, бояд таъкид намоем, ки мавзуи интихоб намудаи унвонҷӯ Саидова Ситора Назаровна аз ҷумлаи он муаммоҳоест, ки нафақат аҳамияти назариявию методологӣ, балки ба амалияи ҷомеа ва давлатсозии мусир вобаста мебошад.

Дар диссертатсия унвонҷӯ барҳақ таъкид намудааст, ки таҷрибай 32 соли истиқтолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он шаҳодат медиҳад, ки ба даст овардани истиқтолият фақат насиби онҳое мегардад, ки худро шинохта ба таъриҳ, фарҳанги миллии худ арҷгузорӣ намоянд, дорон ҷаҳонбинии илмӣ дошта бошанд.

Мавзуи таҳқиқот ба шиносномаи илмии 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои фалсафӣ) мутобиқ мебошад.

Диссертант дар рисолаи худ дар фалсафай баъди классикӣ низ муаммои зиддият дар маркази диққати мутафаккирону муҳаққиқон қарор дошта, он дар доираи концепсияҳои фалсафай идеализми объективио субъективӣ ва материализми диалектикӣ кор карда шудааст. Агар идеализми объективӣ амали зиддиятҳоро дар олами “руҳи мутлақ” эътироф намояд, идеализми субъективӣ зиддиятро ба соҳаи тафаккури инсон ва дар концепсияи материализми диалектикӣ (фалсафай марксистӣ) мавҷудияти зиддиятҳо дар воқеияти айни эътироф намуда, ба таҳқиқи зиддиятҳои иҷтимоӣ муносибати синфи зоҳир гашта, онҳоро ба навъҳои антагонистӣ ва ғайриантагонистӣ чудо менамоянд.

Дар диссертатсия таҳтили иҷтимоӣ-фалсафӣ нишон дода шудааст, ки зиддиятҳои иҷтимоӣ шакли маҳсуси зуҳури қонуни ягонагӣ ва муборизаи ба ҳам зидҳо дар сатҳи ҳастии иҷтимоӣ буда, он ба фаъолияти мақсадноку бошууронаи инсон, манфиату талабот, мақсаду мароми зиндагии ўвобастагӣ доранд. Азбаски талаботу манфиатҳои инсон хислати силсила маротиби даранд, зиддиятҳои иҷтимоӣ низ ҳамеша пайгири чомеаҳо буда, дар афкори иҷтимоӣ аз ғояи бунёди чомеа “бидуни зиддият ва низоъ” ласт кашидан зарур мебошад.

Таҳтили диссертатсия имконият медиҳад, чунин хулоса намоем, ки василаи муҳимми ташаккули худшиносии миллӣ манзараи нави ҳаёти маънавии Тоҷикистонро муайян намудааст. Хулосаи муҳимтарини унвонҷӯ чунин аст, ки баъди афкори иҷтимоӣ-фалсафӣ пешин ғояи дар зиддиятҳои иҷтимоӣ ҳузур доштани ду тарафи ба ҳам мутақобилаву мубориза баранда ва дар раванди мубориза ғолиб омадани яке аз тарафҳо ҳукмрон буд. Умуман, аз лиҳози умунифалсафӣ ин ақида дуруст аст. Аммо, модели тоҷиконаи ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ нишон дод, ки ин ақида ягона самти афзалиятнок буда наметавонад. Таҷрибаи иҷтимоӣ нишон медиҳад, ки дар зиддиятҳои иҷтимоӣ тарафҳои мутақобиларо ба ғолибу мағлуб чудо намудан натиҷаи дилҳоҳ намедиҳад.

Дар диссертатсия ҳамаи ин равандҳоро ба ришати қазовати илмӣ кашида шуда, гуногунманзарагии воқеияти ҳаёти имрӯзai чомеаи тоҷикистонӣ, хосатан дар ҷанбаи ваҳдати миллӣ ва худшиносии миллӣ, таъкид гаштааст.

Тавре аз диссертатсия бармеояд унвонҷӯ сатҳи коркарди мавзӯро таҳтили намуда, бурду бохти онҳоро муайян намуда, мувофиқи он ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқоти худашро муайян намудааст.

Дар муқаддима муҳим будани мавзуи таҳқиқшаванда асоснок карда шуда, сатҳи омӯзиши масъалаҳои баррасигардида таҳтили шудааст.

Ҳамзамон дар ин қисмати кор мақсад, вазифаҳои таҳқиқот, объект ва предмети он, навовариҳои илмӣ ва нуқтаҳои асосии барои ҳимоя пешниҳод шаванд оварда шудаанд.


Дар баробари нуқтаҳои ҷолиби илмии дар боло оварда шуда, аз назари мо дар кори илмии Сайдова С.Н. баъзе камбудиҳои алоҳида ҷой доранд:

1. Ба андешаи мо, хуб мешуд, агар дар асоснокгардонии баъзе андешаҳо, маълумотҳо ва маводҳои муҳаққиқони муосири тоҷик бештар истифода шаванд.
2. Дар баъзе қисматҳо, масалан дар зербоби дуюми боби якум ифодаи пайдарҳами фикрҳо дар баъзе ҳолатҳо риоя нашудааст.
3. Дигар масъалае, ки дар диссертитсия маълум гардид таҳрири граматикий ба назар гирифта нашудааст.

Камбудиҳои мазкур андешаи мо буда, характеристи тавсиявӣ доранд, ки ба инобат гирифтани онҳо мазмуни диссертатсияро боз ҳам ғанитар мегардонанд.

Ҳамин тарик, диссертатсияи Сайдова Ситора Назаровна дар мавзуи “Зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон ва роҳҳои ҳалли онҳо” (таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ), ки барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11 -фалсафаи иҷтимоӣ пешниҳод шудааст, ба талаботи пешниҳоднамудаи Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба диссертатсияҳои номзадӣ ва бандҳои 31-33 Низомномаи тартиб додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.07. 2021, №267 тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад ва муаллифи он сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ мебошад.

#### Муқарризи расмӣ:

Доктори фалсафа (PhD), муаллими қалони кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии ДМТ  Сайдзода Д. М.

Имзои доктор (PhD) Д.Сайдзодаро тасдиқ менамоям:

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсуси

Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон:

Тавқиев Э.Ш.



11-05-23